

Comparatives and Superlatives

Дарахт баланд аст, хона ҳам баланд аст. Дарахт аз хона баландтар аст. Миз калон аст, курсӣ ҳам калон аст. Миз аз курсӣ калонтар аст. Тиреза васеъ аст, дар ҳам васеъ аст. Тиреза аз дар васеътар аст. Ҷадвал дароз аст, қалам ҳам дароз аст. Ҷадвал аз қалам дарозтар аст. Дафтар тунук аст, коғаз ҳам тунук аст. Коғаз аз дафтар тунуктар аст.

Парранда тез мепарад, самолёт ҳам тез мепарад. Самолёт аз парранда тезтар мепарад. Тепловод тез мегардад, автомобил ҳам тез мегардад. Автомобил аз тепловод тезтар мегардад. Шутур тез метозад, асп ҳам тез метозад. Асп аз шутур тезтар метозад.

Калонтарин шаҳри республикаамон шаҳри Душанбе мебошад. Дар Осиёи Миёна якчанд станцияи оби электр ҳаст. Калонтарини онҳо гидростанцияи Норак аст. Дар водии Ҳисор якчанд район ҳаст. Калонтарин райони водии Ҳисор райони Орқоникидзеобод мебошад.

Шаҳри калонтарини СССР шаҳри Москва аст. Москва калонтарини шаҳрҳои СССР ва пойтахти он мебошад.

Иттифоқи Советӣ аз ҳама давлатҳои ҷаҳон калонтар аст. Вай шашъяки кураи заминро ишғол мекунад.

Чоръяки механизаторҳои колхозии мо дар трактори тасмачарх кор мекунанд. Аз шаш панҷ ҳиссаи коргарони заводҳои мо плани худро пеш аз мӯҳлат ва барзиёд иҷро мекунанд. Панҷъяки китобҳои навро мо дирӯз ба талабагон нишон додем.

(Text from Худомӯзи Забони Тоҷикӣ, С.Арзуманов)

Adjectives

баланд	high	майда	small
калон	big	зебо	pretty
васеъ	wide	ширин	sweet
дароз	long	бомаза	tasty
тунук	thin	туруш	sour
тез	fast		

To make the comparative add -тар to the adjective. To make the superlative add -тарин.

large калон larger калонтар largest калонтарин

Before meeting with a language helper, read the above text and do these exercises:

1. Use the following example to make comparative sentences of your own. First say them, and then write them.

Example:

баланд, дарахт, хона

Дарахт баланд аст, хона ҳам баланд аст.

Дарахт аз хона баландтар аст.

- a. калон, мошин, киштӣ
 - b. майда, мурча, пашша
 - c. зебо, лола, садбарг
 - d. ширин, себ, шоколад
 - e. бомазза, ош, манту
 - f. туруш, лимон, уксус
2. Калонтарин шаҳри Тоҷикистон шаҳри Душанбе мебошад.
Say, and then write, 10 sentences using the above as a pattern.
Examples: The biggest city in England is London. The biggest city in Texas is Houston.
 3. Translate the following sentences into Tajik:
 - a. The city of Dushanbe is bigger than the city of Panjakent.
 - b. This cat is prettier than that cat.
 - c. The train is faster than the bus.
 - d. Zarina is beautiful. Sayora is also beautiful.
 - e. The cheetah is the fastest animal in the world.
 - f. Osh is the tastiest Tajik meal.
 - g. Lemons are the sourest fruit.

With your language helper do the following exercises.

1. Have your language helper read the text to you. (This would also be a good to record.)
Ask for clarification on any words or phrases that you don't understand.
2. Ask your language helper for 10 more examples of comparatives and superlatives. Make sure you write (or have your language helper record) sentences for each one.
3. Talk about the different meanings of тез - fast, sharp, spicy.
4. Talk about the word калон. If you are comparing two people and using this word, are you referring to their age or their size. Can it be either?